

ТАҚРИЗ

ба автореферати диссертатсияи Амирханов Алишер Сайвалиевич дар мавзӯи «Коркарди системи идоракунни сифати энергияи электрикӣ дар корхонаҳои металлургияи ранга (дар мисоли ҶСК “ШАТ”» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои техникӣ аз рӯи ихтисоси 05.14.02 – Нерӯгоҳҳои электрикӣ ва системаҳои электроэннергетики

Таҳлили рисола нишон медиҳад, ки дар яке аз мавзӯҳои мубрам ичро карда шудааст. Аҳамияти илмии таҳқиқот дар он ифода мегардад, ки натиҷаҳои ба дастомада дар Тахқиқотҳои таҷрибави гузаронидашудаи нишондодҳои СЭЭ дар солҳои 2011, 2015, 2016 ва 2018 нишон доданд, ки сарчашмаҳои асосии монеаҳои электрикӣ барои пайдоиши ҷараёни гармоникҳои олӣ (ЧГО) - технологияи истехсоли алюминий, аниқтараш ваннаҳои электролизӣ ба ҳисоб мераванд, ки бо ҷараёни доимӣ кор мекунанд. Ҕараёни доимӣ аз ҳисоби табдилдиҳандаҳои росткунакҳои пуркуват гирифта мешаванд. Аз рӯи натиҷаҳои таҳлили системаҳои барқтаъминкуни корхона барои кам кардани сатҳи ЧГО ва монеаҳо чораҳои пешбинӣ кардашуда басандა нестанд.

Амсилаи компьютерӣ, таҳқиқи афзори омӯзиши ва татбиқи он дар асоси Соҳтани низоми идоракунни СЭЭ дар нақшаи барқтаъминкуни ҶСК “ШАТ” ва таъмини кори мӯътадили қабулкунакҳои ёрирасон.

Автореферати рисолаи диссертационии **Амирханов Алишер Сайвалиевич** бо забони илмӣ навишташуда дар он ҳатогиҳои грамматикӣ дидо намешавад.

Натиҷаҳои бадастовардаи муҳақиқ дуруст буда, хуносаву тавсияҳои дар диссертатсияи ў овардашуда асоснок мебошанд. Таҳқиқот дар заминай маҷмӯи қалони додаҳои таҷрибавӣ ва озмоишҳои компьютерӣ анҷом ёфта, ҳадафҳои гузошташуда ба нишон расидаанд.

Автореферат фарогири маводҳои интишоршуда доир ба мавзӯи диссертатсия буда, мазмуну мӯҳтавои диссертасияро бо ду забон тоҷикӣ ва русӣ хеле хуб иникос намудааст.

Саволҳо оиди автореферат:

1. Чи тавре ки ба мо маълум аст, нақшаи барқтаъминкуни ҶСК “ШАТ” аз 6 зеристгоҳи асосии пасткунанда иборат мебошад. Ба қадом максад дар рисола танҳо амсилаи зеристгоҳи асосии пасткунандаи 1 оварда шудааст?

2. Ҳангоми сохтани низоми бетанафуси ченкуний сифати энергияи электрикӣ дар автореферат (Ҷадвали 3) асбоби чекунандай “Тест-электро” истифода карда шудааст. Бартарияти ин асбоб нисбати диагр асбобҳои ченкунанда дар чист?

Ҳамин тариқ диссертасияи мазкур тадқиқи мукаммали анҷомёфта ба ҳисоб меравад, ки дар яке аз соҳаҳои муҳими системаи энергетикии барқтаъминкуни ҶСК “ШАТ” баррасӣ кардан мумкин аст.

Дар асоси гуфтаҳои боло ҳисоб мекунем, ки кори диссертационии **Амирханов Алишер Сайвалиевич** ҳамаи талаботи зарурро оиди корҳои диссертационӣ барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои техникӣ аз рӯйи ихтисоси **05.14.02** – “Нерӯгоҳҳои электрикӣ ва системаҳои электроэнергетикӣ” ҷавобғӯ буда, муаллифи он **Амирханов Алишер Сайвалиевичро** барои дарёфти дараҷаи илмии ҳамин ихтисос сазовор аст.

Абдуллоев Баҳтиёр Толибҷонович,
номзади илмҳои техникӣ,
мудири шуъбаи ҳамкориҳои байнамилалии **ДДТТ**.

Суроға: 734055, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, кучай. Деҳоти ½.

Телефонҳо: +992 (37) 234-83-46; +992 (37) 234-85-46.

E-mail: tguk@mail.ru.

Тасдиқ мекунам,

Сардори шуъбаи кадрҳо ва корҳои маддӣ



Пирзода С.

ТАҚРИЗ

ба автореферати диссертатсияи Амирханов Алишер Сайвалиевич дар мавзӯи «Коркарди системи идоракунни сифати энергияи электрикӣ дар корхонаҳои металлургияи ранга (дар мисоли ҶСК “ШАТ”» барои дарёғти дараҷаи илмии номзади илмҳои техникӣ аз рӯйи ихтисоси 05.14.02 – Нерӯгоҳҳои электрикӣ ва системаҳои электроэнергетикӣ

Энергияи электрики ҳамчун мол, ки дар корхонаҳои саноатии бо номи “Нерӯгоҳҳои барқӣ” истеҳсол карда мешавад, дар зернеругоҳҳо табдил дода мешавад ва бо востаи ХИБ интиқол карда мешавад, бояд нишондодҳои мувоғиқ будаи сифати энергияи электрикиро (СЭЭ) дошта бошад. Барои таъмини истеъмолкунандагон бо энергияи электрикӣ босифат бояд дар шабакаҳои электрикӣ ҳозиразамон системаи идоракунни СЭЭ коркард карда шавад. Таҷрибаҳо нишон медиҳад, ки ҳангоми набудани системаи мунаzzами идоракунни СЭЭ дар дилҳоҳ шабакаҳои электрикӣ мушкилӣ вобаста ба таъмини нишондодҳои СЭЭ дида мешавад. Системаи мунаzzами идоракунни СЭЭ таъминоти кафолатноки НСЭЭ истеъмолкунандагонро таъмин мекунад. Чун қоида ҳангоми бад шудани НСЭЭ дар шабакаҳои электрикӣ таъиноташон гуногун ҳолати электромагнитӣ бад шуда, речай кории мӯътадили дастгоҳҳо ва қабулкунакҳои электрикӣ вайрон мешавад. Ҳар сол бо мақсади таъмини сифати энергияи электрикӣ дар ҳамаи сатҳҳои идоракунни хоҷагии энергетикӣ ҳароҷотҳои зиёд сарф карда мешавад.

Навғониҳои илмии таҳқиқот:

- Бори нахуст дар асоси барномаи комплексии B2SPICETRIAL модели математикии нақшай барқтаъминкунни ҶСК “ШАТ” барои ҳисоби дараҷаи ГО дар нуқтаҳои гуногуни назоратӣ (ҶСК “ШАТ”) коркард ва тасдиқ шудааст;
- Бори нахуст (дар нақшай барқтаъминкунни ҶСК ШАТ) усули коркарди баҳодиҳии таъсири ҔГО ба пурбории воқеии трансформаторҳо, ки имконият медиҳанд, боркунни ҷоизиро муайян кунанд;
- Системаи идоракунни нишондодҳои сифати энергияи электрикӣ дар нақшай барқтаъминкунни ҶСК “ШАТ” барои мӯътадил кардани монеъаҳое, ки ба речай кории истеъмолкунандагони ёрирасон ба миён меояд, ба риштаи таҳқиқи кашида шуда, натиҷагирий карда шудааст;
- Бори нахуст системаи мониторингии НСЭЭ дар мисоли нақшай барқтаъминкунни ҶСК “ШАТ” коркард карда шудааст;

Аҳамияти таҷрибавии диссертатсия. Аҳамияти таҷрибавии диссертатсия аз инҳо иборат мебошад:

-Комплекси чорабиниҳои коркардшудаи ташкилӣ, техникӣ ва методӣ асосан метавонад барои соҳтани системаи идоракунни сифати энергияи электрикӣ дар системаи барқтаъминкунни ҶСК “ШАТ” хизмат кунад, ки ин амал имкон медиҳад, иҷроиши талаботи меъёрии сифати энергияи электрикиро дар исканҷаҳои қабулкунакҳои электрикӣ дар ҳолати ҳароҷоти муносиб дар истифодабарӣ ва талафоти энергияи электрикиро таъмин намояд.

Аз натиҷаи мутолиъаи автореферат меҳостам саволҳои зеринро пешниҳод намоям:

1. Аз пайвасти печаҳои трансформатор мавҷудияти гармоникаҳо вобастагӣ дорад, аммо дар автореферат дар ин бобат ягон маълумот оварда нашудааст. Оё гурӯҳи пайвасти печаҳо ба назар гирифта шудааст?

2. Дар автореферат бисертар масъалаҳо оиди зариби ғайрисинусоидали дидар шудааст ва дигар нишондиҳандаҳо ба назар гирифта нашудаанд.

Ҳамин тарик, диссертасияи муоинашавандай коркарди системаи идоракуни сифати энергияи электрикӣ дар корхонаҳои металлургияи ранга (дар мисоли ЧСК “ШАТ”) як таҳқиқи мукаммали анҷомёфт, ки дар яке аз соҳаҳои бениҳоят муҳими стратегии кишвар таълиф шудааст, арзёбӣ кардан мумкин аст.

Кори диссертационии **Амирханов Алишер Сайвалиевич** ба ҳамаи талаботи заруриро оиди корҳои диссертационӣ барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои техникӣ аз рӯйи ихтисоси **05.14.02** – “Нерӯгоҳҳои электрикӣ ва системаҳои электроэнергетики” ҷавобгӯ буда, муаллифи он **Амирханов Алишер Сайвалиевич** сазовор барои дарёфти дараҷаи илми.

Мудири озмоишгоҳи «Энергетика, заҳира-
ва энергосарфандамоӣ» Институти
масъалҳои об, гидроэнергетика ва
экологияи АМИТ,
номзади илмҳои техникӣ

Давлатшоев С.К.

Имзои н.и.т. Давлатшоева С.К. тасдиқ менамоям.

Мудири ШК ИМОГЭ АМИТ

Холназарова З.Д.



Отзыв

на автореферат диссертации Амирханова Алишера Сайвалиевича на тему «Разработка системы управления качеством электрической энергии на предприятиях цветной металлургии (на примере ОАО «ТАЛКО»)», представленную на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.14.02-Электрические станции и электроэнергетические системы

Работа электрометаллургических предприятий по выплавке алюминия связана с потреблением больших объемов электроэнергии, которые поступают из централизованной сети. Для электролизных процессов необходим постоянный ток. Его вырабатывают из переменного за счет мощных выпрямительных комплексов. Сглаживающие фильтры могут уменьшить пульсации выпрямленного напряжения, но не избавится от них. Высшие гармоники проникают обратно в питающую сеть, что существенно ухудшает качество централизованного энергоснабжения. Диссертация Амирханова А.С. направлена на решение этой проблемы, поэтому эти исследования следует признать актуальными, как с научной точки зрения, так и с точки зрения инженерной практики.

В работе рассматривается комплекс вопросов, связанных с разработкой системы управления качеством электроэнергии на предприятиях цветной металлургии непосредственно в действующем алюминиевом заводе, которое находится в республики Таджикистан.

В работе проведены измерения показателей качества электроэнергии и температуры элементов в системе электроснабжения ОАО «ТАЛКО». Автором разработана математическая модель рассматриваемой сети и получены годографы токов и напряжения высших гармоник по узлам схемы электроснабжения металлургического предприятия. Предложены методы снижение влияния токов ВГ с учётом температурного режима элементов системы электроснабжения. Разработана система управления качества электроэнергии с применением системы мониторинга.

Созданные цифровые модели подтверждают, что соискатель овладел новейшими инженерными технологиями по созданию цифровых двойников реальных объектов. Это позволяет провести оптимизацию структуры комплекса на цифровых моделях, перед изменением реального промышленного оборудования. Это существенно сокращает затраты на модернизацию комплекса.

Автореферат отражает все основные концептуальные положения научной работы и ее основные результаты. По нему можно сделать вывод по всей проведённой работе.

Все главы диссертации имеют публикации в научных журналах и прошли апробацию на научных конференциях различных уровней.

По автореферату имеются следующие замечания и вопросы:

1. На рис.2 автореферата не чётко приведены название цехов потребляющая мощность ОАО «ТАК».
2. В таблице 1 показаны результаты измерения качества электроэнергии, однако кроме коэффициентов характеризующие несинусоидальности напряжения все остальные показатели находятся в норме. В чем причина снижение коэффициентов несинусоидальности заключаются?

3. Во второй главе диссертации проводилась разработка модели сети в программном комплексе B2 Spice. В чем преимущества выбранной программы для расчёта ВГТ?
4. В четвертой главе диссертации произведена выбора ФКУ для снижения потерь активной мощности и улучшению качества напряжения. Из автореферата остаётся неясным проводилась ли экономическая оценка эффективности применения ФКУ.
5. В качестве нормативного документа для оценки ПКЭ в диссертации используется ГОСТ 32144-2013, которая является межгосударственной. Может в Таджикистане имеются внутренние стандарты для нормирования ПКЭ? Если есть автореферат не приведены.
6. Предполагает ли диссертант использование лицензионных средств контроля ПКЭ?
7. Большое количество аббревиатур и сокращений осложняет понимание полученных выводов и результатов.


Не смотря на замечания, проделана большая работа, имеющая научную значимость и практический результат.

Считаю, что работа выполнена на хорошем уровне, достаточно полно представлена в публикациях, прошла необходимую апробацию.

Диссертационная работа на тему: «Разработка системы управления качеством электрической энергии на предприятиях цветной металлургии (на примере ОАО «ТАЛКО»)» является законченной научно-квалификационной работой, в которой решена важная научная и инженерная задача по повышению качества электроэнергии электрометаллургических комплексов.

Работа отвечает всем требованиям «Положения о порядке присуждения ученых степеней», предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата технических наук, а Амирханова Алишера Сайвалиевича заслуживает присвоения ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.14.02-Электрические станции и электроэнергетические системы.

Доктор технических наук, профессор, профессор кафедры «Электропривод, мехатроника и электромеханика» Энергетического направления Политехнического института Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)» ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)»




Ганджа Сергей Анатольевич

Служебный адрес: 454080, г. Челябинск, пр. Ленина 76, ауд.267,
кафедра «Электропривод, мехатроника и электромеханика»,
Телефон: +7 (351) 267-91-51, Факс: +7 (351) 267-99-00, E-mail: gandzhasa@susu.ru



ВЕРНО
Ведущий документовед
О.В. Брюхова



Тақриз

ба автореферати рисолаи номзадии Амирханов Алишер Сайвалиевич дар мавзӯи «Коркарди системаи идоракунии сифати энергияи электрикӣ дар корхонаҳои металлургияи ранга (дар мисоли ҶСК «ШАТ»)», ки барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои техникӣ аз рӯи ихтисоси 05.14.02 – Нерӯгоҳҳои электрикӣ ва системаҳои электроэнергетикӣ пешниҳод шудааст.

Кори корхонаҳои металлургияи барқӣ оид ба гудохтани алюминий бо истеъмоли зиёди энергияи электрикӣ, ки аз шабакаҳои марказонидашуда таъмин мешавад, вобаста аст. Барои равандҳои электролизӣ ҷараёни доимӣ лозим аст. Ҕараёни доимиро ба воситаи дастгоҳҳои росткунандай пуриқтидор аз ҷараёни тағйирёбанд ҳосил мекунанд. Филтрҳои ҷубронқунандагӣ метавонанд набзи шиддати ростшударо кам кунанд, аммо онро нест карда наметавонанд. Гармоникҳои олӣ ба шабакаи таъминот бармегарданд, ки ин сифати барқтаъминкуни марказонидашударо ба таври назаррас коҳиш медиҳад. Рисолаи илмии Амирханов А. С. ба ҳалли ин масъала нигаронида шудааст, аз ҳамин сабаб, ин таҳқиқот ҳам аз нуқтаи назари илмӣ ва ҳам аз нуқтаи назари амалияи муҳандисӣ бояд зарур дониста шавад.

Дар ин кор маҷмуи масъалаҳое дида баромада шудааст, ки бо коркарди системаи идоракунии сифати энергияи электрикӣ дар корхонаҳои металлургияи ранга бевосита дар заводи алюминии амалкунандай Ҷумҳурии Тоҷикистон алоқаманд аст.

Дар ин рисолаи илмӣ ҷенкуни нишондодҳои сифати энергияи электрикӣ ва ҳарорати таҷхизотҳо дар системаи барқтаъминкуни ҶСК «ШАТ» оварда шудааст. Муаллиф модели математикии шабакаи баррасишавандаро тартиб дода, ғодографи ҷараёнҳо ва шиддати гармоникҳои олиро аз рӯи гиреҳҳои нақшай барқтаъминкуни корхонаи металлургӣ ба даст овардааст. Усулҳои паст намудани таъсири ҷараёнҳои ГО бо банаざргирии речай ҳароратии элементҳои системаи барқтаъминкуни пешниҳод карда шудааст. Системаи идоракунии сифати энергияи электрикӣ бо истифодабарии системаи мониторинг коркард карда шудааст.

Моделҳои математики сохташуда тасдиқ мекунад, ки унвонҷӯ технологияҳои навтарини муҳандисиро оиди сохтани объектҳои воқеии рақами аз худ кардааст. Ин имкон медиҳад, то оптимизатсияи сохтори комплексии моделҳои математики, пеш аз тағйирёбии дастгоҳҳои саноатии воқеӣ гузаронида шавад. Ин ҳарочот барои азnavsозии комплексро хеле кам мекунад.

Автореферат ҳамаи ҳолати асосии нуқтаи назари кори илмӣ ва натиҷаҳои асосии онро инъикос медиҳад. Дар асоси он метавон дар бораи тамоми корҳои анҷомдодашуда хулоса кард.

Ҳамаи бобҳои рисолаи илмӣ дар нашрияҳои илмӣ нашр шуда, дар конференсияҳои илмии сатҳҳои гуногун тасдиқ ёфтаанд.

Доир ба автореферат саволҳо ва эродҳои зерин мавҷуданд:

1. Дар расми 2-юми автореферат номгӯи сехҳои тавоноии истеъмолшавандай ЧСК “ШАТ” баръало нишон дода нашудааст.
2. Дар ҷадвали 1 натиҷаҳои ҷенкуни сифати энергияи электрикӣ нишон дода шудааст, аммо ба ғайр аз зарибе, ки шиддати ғайрисинусоидалиро тавсиф медиҳад, боқимонда дигар нишондодҳо дар ҳудуди меъёри қарор доранд. Сабаби кам шудани зариби ғайрисинусоидалий дар чист?
3. Дар боби дуюми рисолаи илмӣ коркарди модели шабака дар барномаи комплексии B2 Spice гузаронида шудааст. Бартарии ин барнома барои ҳисоби ҶГО дар чист?
4. Дар боби ҷоруми рисолаи илмӣ интихоби ДҶФ барои кам намудани талафоти тавоноии фаъол ва беҳтарсозии сифати шиддат ичро карда шудааст. Аз автореферат фаҳмида намешавад, ки оё баҳодиҳии иқтисодии истифодабарии босамари ДҶФ гузаронида шудааст ё не.
5. Дар рисолаи илмӣ ба сифати ҳуҷҷати меъёри барои баҳодиҳии нишондодҳои сифати энергияи электрикӣ (НСЭЭ) ГОСТ 32144-2013 истифода бурда шудааст, ки ин ҳуҷҷати байнидавлатӣ мебошад. Шояд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ба меъёрдарории НСЭЭ стандарти дохилий вучуд дорад? Агар чунин ҳуҷҷат вучуд дошта бошад, он дар автореферат оварда нашудааст.
6. Рисолаи илмӣ истифодабарии воситаи литсензионии назорати НСЭЭро пешбинӣ кардааст ё не?
7. Истифодабарии зиёди аббревиатура ва ихтиораҳо фаҳмидани хулосаҳо ва натиҷаҳои ба дастовардаро мушкил месозад.

Новобаста ба эродҳо, дар рисолаи илмӣ корҳои муҳим анҷом дода шуда, он аҳамияти илмӣ ва натиҷаҳои амалий дорад.

Чунин мешуморам, ки кор дар сатҳи бисёр хуб анҷом ёфтааст, пурра дар нашрияҳо муарифӣ шудааст ва тасдиқи лозимаро гузаштааст.

Рисолаи илм旣 дар мавз旟и “Коркарди системањои идоракунии сифати энергияи электрикї дар корхонањои металлургияи ранга (дар мисоли ЦСК «ШАТ»)” кори илм旟-таксусии ба анҷомрасида ба ҳисоб меравад, ки дар он масъалаҳои муҳими илм旟 ва муҳандиси ӯиди баландсозии сифати энергияи электрикї дар корхонаҳои металлургии барқї ҳалли худро ёфтааст.

Кори илм旟, ки барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои техникї пешниҳод шудааст, ба ҳамаи талаботи меъёрҳои “Тартиби додани унвонҳои илм旟” ҷавобгӯ мебошад ва Амирханов Алишер Сайвалиевич сазовори дараҷаи илмии номзади илмҳои техникї аз рӯи ихтиоси 05.14.02 – «Неругоҳҳои барқї ва системаҳои электроэнергетикї» мебошад.

Доктори илмҳои техникї, профессор, профессори кафедраи «Ҳаракатовараҳои барқї, мехатроника ва электромеханика» самти энергетикии донишкадаи Политехникии Муассисаи таълимии автономии давлатии федералии таҳсилоти олии «Донишгоҳи давлатии Урали Ҷанубӣ (донишгоҳи миллии таҳқиқотӣ)» МТАДФ ТО “ДДУрҔ (ДМТ)”

Ганджа Сергей Анатолиевич

Суроғаи корӣ: 454080, ш. Челябинск, хиёбони Ленин 76, ауд.267,
кафедраи «Ҳаракатовараҳои барқї, мехатроника ва электромеханика»
Телефон: +7 (351) 267-91-51, Факс: +7 (351) 267-99-00,
E-mail: gandzhasa@susu.ru

избифи энгичақодын тоғапшылдан иштеп жүргізген
көсөнде тарбия түрінен мөнгөншілдөр көзөнде
жадауда оның мөнгөншілдөр көзөнде түрінен

“15 марта соли 2023” ман, Юсуф М.М нотариуси давлати идораи нотариалии
давлати шахри Левакант дурусти тарчумай матни мазкурро аз забони русй ба
забонй точикй тасдиқ мекунам.

Дар феҳристи таҳти ракамй 2Д - 36- сабт карда шуд

Боҷи давлатӣ ба мабдии ШАҲРИ ЛЕВАКАНТ бо пардохтномаи №_____
ва хизматрасонии ҳуҷӯйи музӯнок хабдаҳ сомонӣ бо пардохт. №_____
аз 15.03.с.2023 дар ҷондани № 50 «2 монатбонк» дар шахри Левакант
пардохта шудааст.

НОТАРИУСИ ДАВЛАТИ:



Юсуф



Дар ҳаҷми Гуломзода сахифа
сахифабанди ва духта шудааст.
Гуломзода сахифа
Нотариус Юсуф

Отзыв
на автореферат кандидатской диссертации Амирханова Алишера Сайвалиевича на
тему «Разработка системы управления качеством электрической энергии на
предприятиях цветной металлургии (на примере ОАО «ТАЛКО»)»,
представленной к защите по специальности 05.14.02-Электрические станции и
электроэнергетические системы

В настоящее время обеспечение качества электрической энергии на всех ступенях напряжения электрических сетей является важной научно-технической задачей, особенно в условиях автономной работы энергосистемы. Решение данной задачи позволяет обеспечить эффективное функционирование не только самой системы электроснабжения предприятий, но и совместное функционирование отдельных электротехнических устройств с различным характером потребления электроэнергии. Помимо этого, потребление электрической энергии с соответствующими качественными показателями является важным условием для повышения срока службы электрооборудования. В связи с этим тема диссертационной работы Амирханова А.С., является актуальной.

В диссертационной работе Амирханова А.С. получены результаты, которые имеют важное научно-практическое значение. В частности, разработанная на базе программного комплекса B2 Spice, схема электроснабжения ОАО «ТАЛКО» позволяет выполнять исследование высших гармоник токов и напряжений в установившемся режиме, а также других показателей качества электроэнергии.

Автором предложено представление системы электроснабжения в развернутом виде, не обозначая ее одним индуктивным сопротивлением, что позволяет более точно выполнять анализ амплитудно-частотных характеристик в точках присоединений.

В своей работе Амирханов А.С. показал необходимость нормализации высших гармоник токов и напряжения в системе электроснабжении ОАО «ТАЛКО», что позволяет рационально распределять мощности потребителей.

Но при этом, по автореферату имеются ряд замечаний:

1. Автор в автореферате использует множество сокращений и не приводит их расшифровку, что затрудняет понимание текста автореферата.
2. Из автореферата неясно, каким техническим средствам отдается приоритет для оценки показателей качества электроэнергии при решении задач управления.
3. В таблице 3 автореферата приводится сравнение двух вариантов выбора и размещения фильтра-компенсирующих устройств. Однако из текста неясно, какое оборудование и в каких местах оно устанавливается в сравниваемых вариантах. Данное затрудняет оценку достоверности и адекватности приведенных в таблице данных.

Заключение.

Приведенные замечания не снижают общей положительной оценки представленной работы.

Диссертационная работа Амирханова А.С. является законченной научно-исследовательской работой, содержащей новые решения актуальной задачи.


Диссертационная работа удовлетворяет требованиям, предъявленным к кандидатским диссертациям, а ее автор Амирханов А.С. заслуживает присуждения ему учёной степени кандидата технических наук по специальности 05.14.02 - Электрические станции и электроэнергетические системы.

Профессор кафедры
Электрические станции,
сети и системы ТГТУ



д.т.н. Худайров Музаффар Бурханович

Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова,
Факультет Электроэнергетики, Кафедра «Электрические станции, сети и системы»,
<http://tdtu.uz/>



Тақриз

ба автореферати диссертатсияи номзадии Амирханов Алишер Сайвалиевич дар мавзӯи “Коркарди системаи идоракунни сифати энергияи электрикӣ дар корхонаҳои металлургияи ранга (дар мисоли ЧСК “ШАТ”), ки барои ҳимоя аз рӯи ихтисоси 05.14.02 – Нерӯгоҳҳои барқӣ ва системай электроэнергетикӣ

Дар замони ҳозира таъмин намудани сифати энергияи электрикӣ дар ҳамаи зинаҳои шиддати шабакаҳои электрикӣ масъалаи муҳими илмӣ-техникӣ, маҳсусан, дар шароити кори автономии система мебошад. Ҳалли ин масъала таъмини кори самараноки на танҳо худи системаи таъминоти корхона, балки кори якҷои олотҳои электротехникии алоҳидаро, ки дорои тавсифномаи гуногуни истеъмоли энергияи электрикӣ мебошанд, таъмин намояд. Ғайр аз ин, истеъмоли энергияи электрикӣ бо нишондодҳои босифати мувоғиқ барои зиёд кардани мӯҳлати истифодабарии таҷҳизотҳои барқӣ шарти муҳим ба ҳисоб меравад.

Дар кори диссертационии Амирханов А.С. корҳое, ки дорои аҳамияти илмӣ-амалӣ доранд, натиҷагирий карда шудаанд. Аз ҷумла, нақшай таъминоти барқи ЧСК “ШАТ”, ки дар барномаи B2 Spice коркард карда шудааст, таҳқиқи гармоникҳои олии ҷараён ва шиддат ва инҷунин дигар нишондиҳандаҳои сифати энергияи электрикиро дар речай муқарраршуда имкон медиҳад.

Муаллиф системаи таъминоти барқро ба сифати як муқовимати индуктивӣ нею онро дар шакли кушода пешниҳод кардааст, ки ин барои аниқтару дурусттар таҳлил кардани тавсифномаҳои амплитудавӣ-басомадиро дар нуқтаҳои таҳқиқшаванд ҷаҳонӣ мекунад.

Дар кори худ Амирханов А.С. дар кори худ лозим будани мӯътадил кардани ҷараён ва шиддати гармоникҳои олиро дар системаи таъминоти барқи ЧСК “ШАТ” нишон додадаст, ки шароитро барои беҳтар тақсим намудани тавононии истеъмолкунандагон таъмин мекунад.

Дар баробари ин, нисбати автореферат якчанд эродҳо низ ҳаст:

1. Муаллиф дар автореферат бисёр қалимаҳои кӯтоҳшударо истифода мекунад ва шарҳи пурраи онҳоро наовардааст, ки ин фаҳмидана мағҳуми авторефератро душвор мекунад.
2. Аз автореферат маълум нест, ки ба қадом воситаҳои техникӣ барои баҳодиҳии сифати энергияи электрикӣ ҳангоми ҳалли ин масъалаҳо бартарӣ дода шудааст.
3. Дар ҷадвали 3-юми автореферат муқоисаи ду варианти интиҳоб ва ҷойгиркунии дастгоҳҳои -ҷубронкунанда филтри оварда шудааст. Вале аз матн маълум нест, ки қадом таҷҳизот ва дар қадом ҷойҳои вариантҳои муқоисашаванд онҳо наасб карда мешаванд. Ин барои ба таври коғӣ ва боэътиҳод баҳо додани натиҷаҳои дар ҷадвал овардашуда шубҳаҳоро ба миёғ меоварад.

Хулоса.

Эродҳои гирифташуда ба баҳодиҳии умумии мусбати кори пешниҳодшуда таъсири ҷиддӣ намерасонад.

Кори диссертатсионии Амирханов А.С. кори пуррашудаи илмӣ-таҳқиқотии дорои роҳҳои ҳалли масъалаҳои мубрам мебошад.

Кори диссертатсионӣ талаботҳои ба диссертатсияи номзадӣ пешниҳодшуда мувофиқат меқунад ва муаллифи он Амирханов А.С. барои ноил гаштан ба унвони номзади техникӣ аз рӯи ихтисоси 05.14.02 – Нерӯгоҳҳои барқӣ ва системаи электроэнергетикӣ сазовор мебошад.

Профессори кафедраи
Нерӯгоҳҳо, шабакаҳо ва
системаҳои барқии ДДТТ -д.и.т.

Худаяров Музaffer Бурхонович

Донишгоҳи давлатии техникии Тошкант ба номи Ислом Каримов, факултети электроэнергетикӣ, кафедраи “Нерӯгоҳҳо, шабакаҳо ва системаҳои барқӣ” <http://tdtu.uz/>

“15 марта соли 2023” ман, Юсуф Ы.М нотариуси давлатии идораи нотариалии давлатии шаҳри Левакант дурусти тарҷумаи матни мазкурро аз забони русӣ ба забонӣ тоҷикӣ тасдиқ мекунам.

Дар феҳристи таҳти рақами: 2Д - 36- сабт карда шуд

Боҷи давлатӣ ба маблаби: ШАҲРИ ЛЕВАКАНТ бо пардохтномаи №
ва хизматрасонии ҳуҷӯҳий музӯҷонк: хабдаҳ сомонӣ бо пардохт. №
аз 15.03.с.2023 дар филиали №50 «Амонатбонк» дар шаҳри Левакант
пардохта шудааст.

НОТАРИУСИ ДАВЛАТИ:



Юсуф



Дар ҳаҷми З(се) сахифа
саҳифабанди ва духта шудааст.
З(се) сахифа Юсуф
Нотариус Юсуф